



ВАЗОРАТИ ТАНДУРУСТӢ ВА ҲИФЗИ ИЧТИМОИИ АҲОЛИИ
ЧУМҲУРИИ ТО҆ЦИКИСТОН
МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ ПАЖУҲИШГОҲИ ТИББИ ПРОФИЛАКТИКИИ
ТО҆ЦИКИСТОН

734025 Чумхурии Тоҷикистон, ш.Душанбе,

к. Шевченко, 61 тел. 21-10-81; Fax: 21-53-06

аз “20” 11 2024

№ 55

ш. Душанбе

“Тасдиқ мекунам”

Муовини директори МД “Пажуҳишгоҳи
тибби профилактикаи Тоҷикистон”

д.и.т., дотсент

Г.Ҷ. Азимов

ХУЛОСА

Муассисаи давлатии «Пажуҳишгоҳи тибби профилактикаи Тоҷикистон»

Диссертатсия дар мавзӯи «Такмили тадбирҳо оид ба пешгирии бемориҳои зуҳравӣ дар байни гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ» аз рӯйи ихтисоси 14.02.03 - Сиҳатии чомеа ва тандурустӣ дар Муассисаи давлатии «Пажуҳишгоҳи тибби профилактикаи Тоҷикистон» дар шаҳри Душанбе анҷом ёфтааст.

Дар давраи таҳияи рисолаи номзадӣ (солҳои 2020 - 2024) Қурбонов Назаралӣ Талабович унвонҷӯи Муассисаи давлатии «Пажуҳишгоҳи тибби профилактикаи Тоҷикистон»-и Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, дар айни замон ҳамчун мудири кафедраи «Асадшиносӣ, ёрии паллиативӣ ва асосҳои равоншиносӣ» дар Муассисаи давлатии таълимии «Коллеҷи тиббии ҷумҳурияйӣ» фаъолият дорад.

Қурбонов Н.Т. соли 1997 «Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино»-ро бо ихтисоси “Кори табобатӣ” хатм намудааст.

Шаҳодатнома дар бораи супоридани имтиҳонҳои номзадиро дар соли 2024 аз ҷониби Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон гирифтааст. (№ 1191 аз 04.03.2024).

Мавзӯи рисола ва роҳбари илмӣ дар ҷаласаи Шурои олимони Муассисаи давлатии «Пажуҳишгоҳи тибби профилактикаи Тоҷикистон» аз 20 марта соли 2020, тибқи Протоколи № 3 тасдиқ карда шудааст ва ба мавзӯи илмӣ 17.10.2024 тағйирот ворид карда шуд.

Роҳбари илмӣ: д.и.т. Ғоибов Амонулло Ғоибович.

Аз рӯйи натиҷаҳои муҳокима хulosai зайл қабул карда шуд:

Мубрамии мавзуи таҳқиқот.

Асоси рушди босуръати муҳочирати меҳнатӣ (беш аз 1 миллион нафар) эътирофи озодии вуруду ҳурӯҷ, коҳиш ёфтани сатҳи зиндагӣ, бекорӣ ва ҷустуҷӯи даромади имконпазир, пеш аз ҳама, дар байни аҳолии деҳот мебошад.

Дар асноди расмии Ташкилоти Умумиҷаҳонии Тандурустӣ ва як қатор нашрияҳои илмӣ аҳамияти омӯзиши бемориҳои пӯсту зӯхравӣ, маҳсусан сироятҳои таносули дар байни гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ таъкид шудааст. Зарурати назорати он вобаста ба афзоиши “мавҷи муҳочират” аз кишварҳои ИДМ(Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил) ва кишварҳои дигари ҳориҷи дуру наздик бармеояд.

Имконияти вуруди бидуни раводид ба кишварҳои ИДМ боиси пайдо шудани мақоми ғайриқонунии муҳочирон ва бар асари ин дар байни муҳочирони сершумори меҳнатӣ афзоиш ёфтани теъдоди ашҳоси аз ҷиҳати тиббӣ, иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ ҳифзнашаванда гардид. Ғайр аз ин, дар 36,5 дарсади ҳолатҳо муҳочирон дар бораи қоидаҳои санитарию бехатарӣ дониши кофӣ надоштанд. Дар маҷмуъ, нуктаи мазкур омилу ангезаи таҳримҳои даҳлдор ва фишори мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, инчунин як навъ тазиики равонӣ-эмотсионалиро ба миён оварда, бештар боиси рушд ёфтани патологияҳои гуногун мегардад.

Аммо дар чанд соли охир вазъи саломатии муҳоҷирон бо доштани омори нокофӣ дар ин замина ба як мушкили мубрами беҳдошт ва вазъи мардум дар кишваре табдил ёфтааст, ки нерӯи аз андоза зиёди корӣ дорад. Ба ин чиз коҳиш ёфтани нақши ниҳоде бо номи оила, афзудани сатҳи ҷудошавӣ, зиёд шудани сироятҳои тавассути алоқаҳои ҷинсӣ гузаранда, авҷ гирифтани бемориҳои музмин, инчунин афзоиши маҷълулияту маъюбӣ дар байни муҳоҷирон дохил мешаванд.

Аз ин лиҳоз ташхис ва пешгирии бармаҳалли иллату бемориҳо, баҳусус сироятҳои таносули дар байни гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ ва аъзои оилаи онҳо аҳамияти қалон пайдо мекунад.

Ба асоси нуктаҳои қайдгардида дар назди мақомот ва муассисаҳои соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллӣ оид ба роҳандозии таъминоти тиббӣ-профилактикаи ва иҷтимоии муҳоҷирон як қатор вазифаҳои ҷиддӣ истодаанд, ки иҷрои онҳо қабул намудани қарорҳои аз ҷиҳати илмӣ асоснокро талаб менамояд.

Ҳамчунин ба ғайр аз бемориҳои насли якуме, ки бо роҳи алоқаи ҷинсӣ паҳн мегарданд (оташак, гонорея), боз бемориҳои насли нав, сироятҳои - хламидиоз, микоплазмоз, герпес, папилломаи узвҳои таносул ва гепатити вирусии В-ро номбар кардан мумкин аст, ки ба доираи васеи масъалаҳои тиббӣ, экологӣ, фарҳангӣ, ҳуқуқӣ ва иҷтимоӣ қашида шудаанд.

Умуман зиёда аз 30 намуд микроорганизмҳои бактериявӣ, вирусӣ ва паразитӣ тавассути алоқаи ҷинсӣ интиқол дода мешаванд. Ҳамарӯза дар саросари ҷаҳон зиёда аз 340 миллион нафар мардону занони қобили меҳнат бо ВНМО-и пешгиришаванда шиносоӣ мегарданд, ки нуктаи мазкур бори гарони саломатии ҷомеаро ба миён ҳоҳад овард. Баҳусус дар кишварҳои рӯ ба тараккӣ, ки дар онҳо ВНМО тақрибан 17,0 дарсади талафоти иқтисодии марбут ба саломатиро ташкил медиҳад, масъалаи мавриди назар аз ҳассосияти хоссе барҳӯрдор аст.

Аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳим будани ВНМО бо коҳиш ёфтани неруи корӣ ва репродуктивии миллат бар асари инкишоф ёфтани сироятҳои музмин ва

оқибатҳои вазнини дарозмуддат, аз қабили безурётӣ, ҳомиладории хориҷибачадонӣ, таваллуди бармаҳал, саратони гарданаки бачадон ва марги бармаҳалли кӯдакону калонсолон муайян карда мешавад.

Саҳми шахсии муаллиф ҷиҳати ба даст овардани натиҷаҳои дар рисола пешниҳодшуда.

Муаллиф дар таҳқиқоти саҳроӣ (дар минтақаи Кӯлоб: шаҳри Кӯлоб, ноҳияҳои Ҳамадонӣ, Восеъ, Фарҳор ва дар минтақаи Бохтар: ноҳияҳои Ҷалолиддини Балхӣ, Қубодиён, Вахш ва Абдураҳмони Ҷомӣ) иштирок кардааст. Маълумоти ҳисоботҳои оморию солонаи дармонгоҳҳо ва диспансерҳои пешгирии бемориҳои пӯст ва зухравӣ дар минтақаҳои Кӯлоб ва Бохтари вилояти Хатлон шахсан ҷамъоварӣ намуда, ба доираи таҳлил қашидем. Ҳамзамон ба таври интиҳоӣ маводи аввалияи муассисаҳои тибии ибтидой, инчунин маводи аввалияи (картаҳои амбулаторӣ)-и шахсонеро омӯҳтем, ки дар муҳочирати меҳнатӣ қарор доштанд. Дар кори ташкил намудану бевосита амалӣ гардонидани пурсиш дар байни одамоне, ки дар муҳочирати меҳнатӣ қарор доштанд, иштирок намудем. Нуктаи мазкур ба довталаб чунин имконро фароҳам овард, то ин ки ба мақсад наздиқӣ ҷуста, вазифаҳои пеши рӯяшро дақиқан ҳаллу фасл намояд. Муаллиф ба асоси сарчашмаҳои сершумор корҳои муҳимро оид ба ҷамъоварӣ ва танзими маълумоти ибтидоии клиникӣ ба субут расонида, инчунин таҳлили саволномаҳоро зимни ду бахш — якум, ҳангоми пешбурди фаъолияти асосӣ ва дувум, дар доираи таҳқиқоти муаллифӣ бо муҳочирони меҳнатӣ, ки қаблан гирифтори бемориҳои гуногуни алоқаи чинсӣ буданд, анҷом додааст. Ҳамчунин дар ин замина коркарди омории мавод, таҳлил ва тағсири натиҷаҳои бадастомада сурат гирифт. Муаллиф адабиёти маҳsusи илмӣ ва соҳавиро шахсан ҷамъоварӣ ва таҳлил намуда, инчунин дар конфронсҳои илмию амалӣ ва мизҳои мудаввар бо ироаи маърузаҳо ширкат ҷустааст. Саҳми бевоситай муаллиф дар фароҳам омадани рисола ҳалкунанда буда, аз иштироки бевоситай ў дар тамоми марҳилаҳои таҳқиқот иборат аст.

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот

Ба эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсия шубҳае нест. Кори илмии Курбонов Н.Т. дар ҳаҷми даҳлдори маводи оморӣ анҷом дода шуд, ки барои ба даст овардани натиҷаҳои боэътиимида мухим кофӣ ба назар мерасад. Усулҳои таҳқиқоти истифодашуда замонавӣ буда, бо вазифаҳои дар пеши худ гузоштаи муаллиф мувофиқат дошта, натиҷаҳои ҳосилшуда бар пояти усулҳои гуногун бо ҳамдигар қобили муқоиса мебошанд.

Дар кори рисолаи номзадии Курбонов Н.Т. мулоҳизаҳои илмӣ, хуносахо ва тавсияҳои амалий боварибахш буда, бо далелҳо ва тибби событшуда асоснок карда шудаанд, худи натиҷаҳо аз таҳқиқоти боэътиимоду мантиқӣ берун омада, ба мақсаду вазифаҳои кор мувофиқати комил доранд. Коркарди оморӣ мувофиқи талаботи ҳозираи таҳлили таҳқиқоти илмӣ ба роҳ монда шуд.

Навоварии илмӣ ва аҳамияти илмию амалии рисола

Навоварии илмии кори диссертатсия ҳеч чое барои шакку шубҳа бокӣ намегузорад, зоро он бори аввал арзёбии муосири вазъи саломатии муҳоҷирон, инчунин таъсири омилҳои тиббию иҷтимоӣ бар рӯйи сиҳати муҳоҷирону аъзои оилаи онҳоро дар бар гирифтааст.

Аҳамияти илмӣ ва амалии кори диссертационӣ аз он иборат аст, ки дар асоси то заминаи маълумот оид ба тартиб додани тадбирҳои пешгирий намудани бемориҳои сироятий аз ҷумла ВНМО ташкил карда мешавад. Ҳамзамон, барои коҳиш додани омилҳои хавфе, ки ба саломатии муҳоҷирони меҳнатӣ таъсир мерасонанд, тадбирҳои пешгирикунанда таҳия карда шудаанд.

Аҳамияти илмӣ ва амалии рисола, роҳҳои имконпазири истифодабарии онҳо.

Кори илмии довталаб ба сурати мақола, гузоришҳои илмӣ, рисола ва маъруза дар нишасту конфронсҳо ироа гаштааст. Натиҷаҳои таҳқиқот дар фаъолияти кории муассисаҳои тиббӣ, диспансерҳои бемориҳои пӯсту зуҳравӣ, зимни омода намудани маводҳои иттилоотиву таҳлилий, дарҳостҳои истеҳсолӣ, инчунин дар раванди таълиму тадриси донишкадаҳои олий ва миёнаи маҳсус истифода бурда мешаванд. Натиҷаҳои бахше аз таҳқиқот дар навбати худ

метавонанд зимни фаъолияти муассисаҳои кумаки аввалияи тиббию санитарӣ, диспансеру марказҳои дахлдор истифода шаванд, инчунин барои муайян намудани самтҳои афзалиятноки пешгирӣ ва ташхиси бармаҳалли СТАЧГ, бемориҳои музмини узвҳои коси хурд дар байни муҳоҷирони меҳнатӣ муғид воқеъ хоҳанд гашт.

Мавзуи рисолаи Курбонов Н.Т зери номи «Такмили тадбирҳо оид ба пешгирии бемориҳои зуҳравӣ дар байни гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ» 17 октябри соли 2024 бо назардошти пешниҳодҳои аъзоёни Шурои олимони Пажуҳишгоҳ доктори илмҳои тиб, дотсент Азимов Г.Ҷ ва номзади илмҳои тиб, дотсент Мирзоев А.С., аз рӯйи ихтисоси 14.02.03 - Сиҳатии ҷомеа ва тандурустӣ тағйирот ворид гардид.

**Муқаммал будани пешниҳоди маводи диссертатсия дар асарҳое,
ки довталаб ба нашр расонидааст.**

Доир ба мавзуи рисола 11 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 6 мақола дар маҷаллаҳои тақризшаванда аз ҷониби Комиссияи олии аттестацонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 2 мақолаи дигар дар конфронсҳои илмӣ-амалии Федератсияи Россия ба табъ расидааст.

**Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия
Дар маҷаллаҳои тақризшавандай КОА назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон**

1. Курбонов, Н. Т. Распространенность и первичная профилактика инфекций, передающихся половым путем, среди трудовых мигрантов [Текст] /, А.Г. Гаивов, Н.Б. Лукъянов // Известия Академии наук Республики Таджикистан. -2019. - № 4 (207). - С. 95-99.
2. Курбонов, Н.Т. Маориф, фарҳанг ва тандурустӣ ҳамчун омили ташаккули тарзи ҳаёти солим дар Тоҷикистон [Матн] / Н.Т.Курбонов, А.Ф. Ғоивов, М.М. Ҷумаева, Т.С. Ҷабборова // Авҷи Зуҳал. -2021. - №1. - С. 40-45.
3. Курбонов, Н.Т. Особенности сексуального поведения молодежи, определяющие право на заболевания, передающиеся половым путем, в

Республике Таджикистан [Текст] / Н.Т.Курбонов //Здравоохранение Таджикистана. -2021. - № 3 (350). - С. 27-33.

4. Курбонов, Н.Т. Основные аспекты профилактики заболеваний, передающихся половым путем, среди подростков и молодежи Хатлонской области Республики Таджикистан [Текст] / Н.Т.Курбонов // Авдже Зухал. - 2022. - № 2. -С. 64-69.
5. Курбонов, Н.Т. Профилактика заболеваний, передающихся половым путем, среди молодежи Республики Таджикистан [Текст] / П.Б. Джалилов, М.Х. Ганизода, Т.Б. Рахмон // Симург. -2022. - № 16 (4). - С. 108-113.
6. Курбанов, Н.Т. Медико-социальные аспекты инфекций, передающихся половым путем, среди иностранных трудовых мигрантов в Хатлонской области Республики Таджикистан [Текст] / Н.Т.Курбонов //Наука и инновации. Национальный университет Таджикистана. -2023. - № 3. - С. 55-58.

Дар дигар нашрияҳо

7. Курбонов Н.Т. Социально-эпидемиологические особенности и меры профилактики инфекций, передающихся половым путем, среди трудовых мигрантов Хатлонской области Республики Таджикистан [Текст] / Н.Т.Курбонов // Материалы научно-практич. конф.: «Актуальные вопросы сестринской помощи при распространении инфекционных заболеваний». – г. Душанбе. 2022. - С. 27-31.
8. Курбонов, Н.Т. Анализ заболеваемости смешанными инфекциями, передаваемыми половым путем, среди трудовых мигрантов Хатлонской области Республики Таджикистан [Текст] / Н.Т.Курбонов //Научно-практическая конференция. НИК Аетерна. г.Саратов. 5 июля 2022. С.154-159.
9. Курбанов, Н.Т. Детерминированность трудовой миграции как медико-социальная проблема в Таджикистане. X11 Республиканская научно-практическая конференция [Текст] / Н.Т.Курбонов, Ш.М.Муминов // Здравоохранение Таджикистана. – 2020-№ 3- С. 28-30.

- 10.Курбонов, Н.Т. Аспекты организации обучения и переподготовки социальных работников высокой квалификации в Таджикистане [Текст] / Н.Т.Курбонов // Материалы научно-практич. конф. «Современные методы организации сестринского дела». – Душанбе. 2024. - С. 38-40.
- 11.Курбонов, Н.Т. «Берегись и не осрамись» [Текст] / Н.Т.Курбонов // Дайджест пресс №17 (1357) 05.05. 2021- С.7.

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия

Натиҷаҳо ва нуқтаҳои асосии кори диссертационӣ дар ҳамоишҳои зерин ироа ва муҳокима гаштаанд:

Конференсияи XII илмию амалии ҷумхурияйӣ дар мавзуи «Нақши корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва истифодаи технологияи муосир дар баланд бардоштани сифати таълим ва тарбияи кормандони миёнаи тиб»// Детерминированность трудовой миграции, как медико-социальной проблемы в Таджикистане. - Душанбе, 2020. - с. 28-30.

Конференсияи XIII илмию амалӣ зери номи «Масъалаҳои мубрами нигоҳбини ҳамширагӣ ҳангоми паҳншавии бемориҳои сироятӣ»// Социально-эпидемиологические особенности и меры профилактики инфекций, передающихся половым путем, среди трудовых мигрантов Хатлонской области. Душанбе, 2022. - с. 27-31.

Конференсияи илмӣ-амалӣ зери номи «История становления, современное состояние, перспективы развития»// Анализ заболеваемости смешанными инфекциями, передаваемыми половым путем, среди трудовых мигрантов Хатлонской области Республики Таджикистан. Саратов, 2022.- С.154-159.

LV международной научно-практической конференции. Естественные науки и медицина: теория и практика. //Некоторые аспекты профилактики инфекций, передающихся половым путем, среди трудовых мигрантов из Хатлонской области Республики Таджикистан. Новосибирск, СибАК, 2023. - С.23-31.

Мутобиқати мазмуни рисола ба ихтисосе, ки аз рӯи он кор ба ҳимоя тавсия шудааст

Кори диссертационӣ ба шиносномаи Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи ихтисоси 14.02.03 - Сиҳатии ҷомеа ва тандурустӣ, инчунин шиносномаи даҳлдори Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба омӯзиши ҷанбаҳои тиббию иҷтимоии пешгирии сироятҳои бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузаранда ва нигоҳдории солимии репродуктивӣ мувофиқат мекунад.

Натиҷаҳои таҳқиқоти рисола дар таҳияи стратегия ва барномаҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҳияи «Барномаи давлатии рушди системай тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии вилояти Ҳатлон барои солҳои 2021-2025», аз ҷумла пешгирии бемориҳои сироятӣ дар байни ҷавонон ва муҳочирони меҳнатӣ истифода гаштаанд. Инчунин дар рафти омӯзиш мушкилот ва муваффақиятҳои ҳадамоти пӯсту зухравии вилояти Ҳатлон омӯхта шуда, аҳамияти натиҷаҳои он дар фаъолияти диспансерҳои минтақавӣ, аз ҷумла муассисаҳои КАТС ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи дастрасӣ ва сифати ёрии тиббӣ, инчунин таҳияи усулҳои зарурии тиббию санитарӣ таҳти баррасӣ қарор гирифтаанд. Тадбирҳои беҳтар намудани пешгирии қасалиҳои сироятӣ аз ҷумла ВНМО дар байни гурӯҳҳои осебපазири аҳолӣ аз нуқтаи назари илмӣ арзёбӣ шудаанд.

Хулоса

Дар ҷаласаи Шуруи олимони Муассисаи давлатии «Паҷуҳишгоҳи тибби профилактикаи Тоҷикистон» қабул карда шуд. Корҳои илмӣ-таҳқиқотии анҷомдодашуда пурра ба талаботи фасли 3, бандҳои 31,33,34 «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021 № 267 тасдик шудаанд, мувофиқат мекунад (тағириру иловаҳо аз 26 июни соли 2023 № 295), ки барои рисолаҳои номзадӣ заруранд.

Рисолаи номзадии Қурбонов Назаралӣ Талабовиҷ дар мавзӯи «Такмили тадбирҳо оид ба пешгирии бемориҳои зухравӣ дар байни гурӯҳҳои осебපазири

аҳолӣ» барои ҳимоя аз рӯи ихтисоси 14.02.03 – Сиҳатии ҷомеа ва тандурустӣ қабул гардид.

Дар мачлис 15 нафар иштирок дошт. Натижаҳои овоздиҳӣ: «тарафдор» - 15 нафар, «муқобил» - нест, «бетараф» - нест, протоколи № 11 аз 15 ноября соли 2024.

Раиси Шурои олимон,

Директори МД ПТГПТ, д.и.т.

Котиби илмӣ, н.и.б.

М.М.Рузиев

М. У. Каюмова

Челзесе М. Рузесев ба
М. Абдусаломоваро бο
ШУЬБАИ КАДРХАЯ масадж
ОТДЕЛ КАДРОВ М. Абдусаломова